

45726 - Ҳукми даллолӣ кардан

савол

Ҳукми даллолӣ кардан чист? Оё пуле, ки даллол мегирад, ҳалол аст?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Даллолӣ: Воситагӣ (миёнаравӣ) дар байни фурӯшандада ва харидор аст.

Даллол: Шахсест, ки байни фурӯшандада ва харидор даромада, барои хариду фурӯш миёнаравӣ мекунад. Ӯ даллол (далолаткунанда, раҳнамо) номида мешавад, чунки Ӯ харидорро ба мол ва фурӯшандаро ба нарх раҳнамоӣ мекунад. Поёни сухан аз "Ал-Мавсуъату-л-фиқҳия" (10/151).

Мардум ба даллол эҳтиёчи зиёд доранд, зоро қисми зиёди мардум дар хариду фурӯш тариқаи нархгузориро намедонанд. Баъзеи дигар бошанд, қудрати чизи харidaашонро санҷидану айбҳояшро пайдо карданро надоранд. Баъзеи дигар барои хариду фурӯш вақт надоранд. Ба ҳамин хотир, даллолӣ кори фоиданок мебошад, зоро аз ин кор фурӯшандада, харидор ва даллол фоида мебарад.

Бояд даллол дар миёнаравӣ байни фурӯшандаву харидор бисёр огоҳ бошад, ман дар ин кор таҷрибаи зиёд дорам ва ин корро хуб анҷом дода метавонам, гуфта, ба яке аз онҳо (яъне ба фурӯшандада ва ё ба харидор) зиён нарасонад.

Бояд даллол шаҳси амонатдору ростгӯ бошад, ба хотири дӯстӣ тарафи яке аз онҳоро нагирад ва ба фоидаи яке аз онҳо амал накунад, балки айбҳо ва имтиёзоту бартариҳои молро бо амонату ростгӯй баён кунад ва фурӯшандада ё харидорро фиреб накунад.

Ҷамъе аз имомон ҷоиз будани даллолӣ ва раво будани гирифтани музди даллолиро ба таври равшан баён намудаанд.

Аз Имом Молик (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) оиди музди даллол пурсиданд. Дар ҷавоб гуфт: Ҳеч боке надорад. "Ал-Мудаввана" (3/466).

Имом Бухорӣ дар китоби "Саҳих"-и худ гуфтааст:

"Боби музди даллолӣ. Ибни Сирин, Ато, Иброҳим ва Ҳасан дар гирифтани музди даллол ҳеч ҳараҷеро намебинанд.

Ибни Аббос гуфтааст: Агар бигӯяд, ки ин либосро бифурӯш ва агар аз чунин нарҳ зиёд бифурӯший, он барои ту аст, ҳеч боке надорад.

Ибни Сирин гуфтааст: Агар бигӯяд, ки онро ба чунин нарҳ бифурӯш. Агар фоида монад, барои ту аст ва ё байнамон тақсим мекунем, ҳеч боке надорад.

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: **«Мусулмонон бар шартҳои худ вафодоранд».** Сухани Имом Бухорӣ ба охир расид.

Ибни Қудома дар китоби "Ал-Муғнӣ" (8/42) гуфтааст:

"Чоиз аст, ки даллолеро барои ҳаридани либоси киро намояд. Ибни Сирин, Ато ва Нахаъӣ ба ин чиз иҷозат додаанд. . . Киро намудани даллол ба муддати муайян ҷоиз аст, масалан даллолеро барои даҳ рӯз киро мекунад ва ў дар ин даҳ рӯз барои ў ҳарид мекунад, зоро муддат ва кор маълум аст. . . Агар корро бидуни муддат муайян кунад, аз ҳар ҳазор дирҳам барои ў маблағи муаёянро ҷудо кунад, ин амал ҳам дуруст аст. . .

Агар даллолеро барои фурӯҳтани либоси муайяне киро кунад, дуруст аст. Шофей чунин гуфтааст, зоро он амали раво буда, каси дигареро ба ҷои худ таъин намудан ҷоиз аст. Ин кор маълум аст, аз ин рӯ, каси дигареро киро кардан ҷоиз аст, ба монанди ҳаридани либос". Поёни сухан бо ихтисор.

Аз Кумитаи доимӣ оиди соҳиби дафтари тиҷоратие пурсиданд, ки барои маҳсулоти ширкатҳоро дар бозор ба фурӯш гузоштан, миёнаравӣ мекунад. Ширкатҳо намунае аз маҳсулоташро ба ў мефиристанд. Ў бошад, ин маҳсулотро дар бозор пешкаши

тоцирон намуда, бо нахри худи ширкат ба онҳо мефурӯшад ва ҳаққи хизматашро аз ширкат мегирад. Оё бо ин амал гунаҳгор мешавад?

Чунин ҷавоб доданд:

"Агар чи тавре ки зикр шуд, воқеан чунин бошад, гирифтани ҳаққи хизмат бароятон ҷоиз аст ва гуноҳе бар шумо навишта намешавад". Поёни сухан.

"Фатово-л-лачнату-д-доима" (13/125).

Аз Шайх Ибни Боз оиди ҳукми ҷустуҷӯ намудани мағоза ё хонаи истиқоматӣ (квартира) барои иҷорагиранда дар муқобили музде, ки ў барои касе, ки дархосташро пайдо менамояд, пардоҳт мекунад, пурсиданд.

Шайх Ибни Боз чунин ҷавоб дод:

"Ин амал ҳеч боке надорад. Ин музд аст ва онро саъю қӯшиш меноманд. Шумо бояд барои пайдо намудани мағозаи муносиб ба иҷорагиранда саъю қӯшиш кунед. Агар шумо дар ин кор ба ў қӯмак карда, барои ў макони муносиберо пайдо намоед, дар иттифоқ намудан бо соҳиби он мағоза барои ў қӯмак кунед, ҳамаи ин муомилаҳо иншоаллоҳ ҳеч боке надоранд, ба шарте, ки дар ин муомила фиребу хиёнат вучуд надошта бошад, балки бо ростику амонат сурат бигирад. Агар шумо дар пайдо намудани чизи дилҳоҳи ў бо ростӣ ва амонат муомила намуда, ҳам ўро ва ҳам соҳиби мағозаро фиреб ё зулм накарда бошед, иншоаллоҳ, шумо дар роҳи хайр ҳастед".

Поёни сухан.

"Фатово"-и Шайх Ибни Боз (19/358).